

Нишони мо

DVV International

Суроға: кўчаи Лоиқ Шерали 3,
ш. Душанбе, Тоҷикистон, 734003
Тел.: (+992 37) 224 06 19, 224 06 20
E-mail: info@dvv-international.tj
Web-site: www.dvv-international.tj

Шарикони маҳаллӣ:

Ташкилоти ҷамъиятии «Идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният»

Суроға: хиёбони Рӯдакӣ 137, ошёнаи 6-ум, утқи 607
ш. Душанбе, Тоҷикистон, 734003
Тел.: (+992 37) 224-41-45
E-mail: bhr.taj@gmail.com
Web-site: www.bhr.tj

Ташкилоти ҷамъиятии «Ҷаҳон»

Суроға: кўчаи Айни 19 а-10, ҳучраи 7
ш. Душанбе, Тоҷикистон, 734025
Тел. (+992) 905 00 80 09
E-mail: ngo.jahon@gmail.com
Web-site: www.ngojahon.org

Варианти электронии Дастурамал барои шахсони аз маҳбас озодшударо аз сомонаи www.kor.tj пайдо кардан мумкин аст.

Нашрияи мазкур бо дастгирии Иттиҳоди Аврупо бо таъб расидааст. Мундариҷаи нашрияи моёи масъулияти Идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният буда, ифодагари нуқтаи назари Иттиҳоди Аврупо намебошад.

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамлики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдири хешро пайванданд. Ҷамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва рушди бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштаанд.

Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои бо мамлики ва ҷамъиятҳои берун аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои рушди мамлакат тақрибан 35 млн. евро фароҳам менамояд.

Барномаи Иттиҳоди Аврупо «Ташаббуси Аврупо дар масоили демократия ва ҳуқуқи инсон»

РОҲНАМО БАР ОИ ШАХСОНИ АЗ МАҲБАС ОЗОДШУДА



ш. Хоруғ



Лоиҳа аз тарафи
Иттиҳоди Аврупо ва



Вазорати федералии Олмон оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушди маблағгузори карда мешавад.

vhs Лоиҳа аз тарафи
DVV International амалӣ мегардад

BHR Идораи ҳуқуқи
инсон ва риояи
қонуният

Хуччатҳо

Гирифтани барқарор кардани шиноснома
Гирифтани барқарор намудани шаходатнома ё маълумотнома дар бораи асноди ҳолати шаҳрвандӣ
Барасмиятдорӣ ва бозҳисоби нафақа

Масъалаҳои манзили зист

Дастрас намудани манзил / қитъаи замин барои сохтмони хона
Дарёфти манзили муваққатӣ

Машваратҳо

Кўмаки роғони ҳуқуқӣ
Гирифтани машварат оид ба масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ
Дастрасии машварат оид ба масъалаҳои зўрварӣ дар хона
Хизматрасонии иҷтимоӣ дар хона
Машварати ҳуқуқии адвокатҳо

Хуччатҳо

1. Гирифтани / барқарор кардани шиноснома

Хадамоти бақайдгирӣ - шиносномадиҳӣ ва шубъаҳои шиносномаҳо ва бақайдгирии Вазорати корҳои дохилии ҶТ
- Раёсати хадамоти бақайдгирӣ - шиносномадиҳии ВМКБ. Суроға: ш. Хоруғ, кўчаи Ш. Шотемур (собиқ кўчаи Ленин), 169. Телефонҳо: (83522) 2-42-98, (83522) 2-03-35

2. Гирифтани / барқарор намудани шаходатнома ё маълумотнома дар бораи асноди ҳолати шаҳрвандӣ

Раёсати сабти асноди ҳолати шаҳрвандии Вазорати адлияи ҶТ ва бахшҳои (шубъа) сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳрҳо ва ноҳияҳо.
- Раёсати САҲШ – и ВМКБ. Суроға: ш. Хоруғ, кўчаи Ш. Шотемур (собиқ кўчаи Ленин). Телефон: (+992 83522) 2-46-93
- Бахши САҲШ дар ш. Хоруғ. Суроға: ш. Хоруғ, кўчаи Ш. Шотемур (собиқ кўчаи Ленин). Телефон: (+992 83222) 2-24-83

3. Барасмиятдорӣ ва бозҳисоби нафақа

Раёсат ва шубъаҳои Агентии сўғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҲҶТ
- Раёсати Агентии сўғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар ВМКБ. Суроға: кўчаи Н. Атобек 11, ошёнаи 3. Телефон: (+992 83522) 2-24-52
- Шубъаи Агентии сўғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар ш. Хоруғ. Суроға: ш. Хоруғ, кўчаи Ш. Шотемур (собиқ кўчаи Ленин) 26, ошёнаи 2. Телефон: (+992 83522) 2-46-87

Фаъолияти меҳнатӣ

Бокортаъминшавӣ, гирифтани кўмакпулӣ ҳангоми бекорӣ ва баланд бардоштани сатҳи таҳассус

Саломатӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ

Хизматрасонии роғони тиббӣ вобаста ба бемориҳои аҳамияти иҷтимоидошта (сил, ВИЧ / СПИД...) барои шахсони аз муассисаҳои иҷроӣ ҷазои ҷиноӣ озодшуда
Барасмиятдорӣ маъҷубият
Хизматрасонии иҷтимоӣ барои шахсони дорои маъҷубият (дастрасӣ ба роҳат ба табобати санаторию осоишгоҳӣ; гирифтани воситаҳои техникӣ; гирифтани доруворӣ тиббии роғон)
Хизматрасонии роғони тиббӣ – санитарӣ

Фаъолияти меҳнатӣ

1. Бокортаъминшавӣ, гирифтани кўмакпулӣ ҳангоми бекорӣ ва баланд бардоштани сатҳи таҳассус

Раёсати Агентии меҳнат ва шўғли аҳолии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шўғли аҳолии ҶТ
- Раёсати Агентии меҳнат ва шўғли аҳоли дар ВМКБ. Суроға: ш. Хоруғ, кўчаи Н. Атобек, 11. Телефон: (+992 83522) 2-65-15

2. Курсҳои бозомӯзӣ ва тақмили ихтисос

Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон» - Филиали МТКТ дар ш. Хоруғ. Суроға: ш. Хоруғ, кўчаи Ш. Шотемур (собиқ кўчаи Ленина), 26. Телефон: 938-78-11-70

Масъалаҳои манзили зист

1. Дастрас намудани манзил / қитъаи замин барои сохтмони хона

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ. Суроға: ш. Хоруғ, кўчаи Ш. Шотемур 26. Телефонҳо: (+992 83522) 2-24-25, (+992 83522) 2-58-08.

Саломатӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ

1. Хизматрасонии роғони тиббӣ вобаста ба бемориҳои аҳамияти иҷтимоидошта (сил, ВИЧ / СПИД...) барои шахсони аз муассисаҳои иҷроӣ ҷазои ҷиноӣ озодшуда

Муассисаҳои табобати амалкунанда
- Маркази СПИД. Суроға: ш. Хоруғ, кўчаи С. Абдураҳмонов, 60. Телефон: (+992 83522) 2-57-91
- Маркази ҳифзи аҳоли аз бемориҳои сил дар ВМКБ. Суроға: кўчаи Ш. Шотемур (собиқ кўчаи Ленин), 26. Телефонҳо: (+992 83522) 2-28-9, (+992 83522) 2-27-51

2. Барасмиятдорӣ маъҷубият ва хизматрасонӣ барои шахсони дорои маъҷубият

Раёсатҳо, шубъаҳо ва бахшҳои Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ
- Шубъаи хадамоти давлатии ташхиси тиббӣ – иҷтимоии шаҳри Хоруғ, суроға: кўчаи Н. Атобек 11. Телефон: (+992 83522) 2 35-49

3. Хизматрасонии иҷтимоӣ барои шахсони дорои маъҷубият (дастрасӣ ба роҳат ба табобати санаторию осоишгоҳӣ; гирифтани воситаҳои техникӣ; гирифтани доруворӣ тиббии роғон)

Раёсатҳо, шубъаҳо ва бахшҳои Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ
- Шубъаи ҳифзи иҷтимоии аҳоли дар ВМКБ. Суроға: ш. Хоруғ, кўчаи Ш. Шотемур (собиқ кўчаи Ленин), 26, ошёнаи 3. Телефон: 93 582 72 83
- Бахши ҳифзи иҷтимоии аҳоли дар ш. Хоруғ. Суроға: кўчаи Ш. Шотемур (собиқ кўчаи Ленин) ошёнаи 3, утқи 21. Телефон: (+992 93) 582 72 83

4. Хизматрасонии роғони тиббӣ – санитарӣ

Раёсатҳои шаҳрии тандурустии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ.
Ташкилотҳои ҷамъиятӣ / ТҶ
- Раёсати тандурустии ВМКБ. Суроға: кўчаи Ш. Шотемур (собиқ кўчаи Ленин) 26, ошёнаи 4. Телефон: (+992 83522) 2-23-09
- Шубъаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии ВМКБ. Суроға: ш. Хоруғ, кўчаи Ш. Шотемур (собиқ кўчаи Ленин), 26, ошёнаи 3. Телефон: 93 582 72 83

Машваратҳо

1. Кўмаки роғони ҳуқуқӣ

Бюроҳои давлатӣ (Марказҳои кумари ҳуқуқӣ) Вазорати адлияи ҶТ
- Идораи давлатӣ оид ба ҳуқуқ дар шаҳри Хоруғ. Суроға: кўчаи Н. Атобек, 79. Телефон: (+992 83522) 2-24-55

Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон (Омбудсмен) ш. Хоруғ: кўчаи Ш. Шотемур (собиқ кўчаи Ленин), 65. Телефон: (83522)23284

Дигар ТҶД – ҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ
- Филиали ТҶ «Идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният». (кўмаки ҳуқуқии роғон ва хизматрасонии норманди иҷтимоӣ барои собиқ маҳбусон). Суроға: ш. Хоруғ, кўчаи Ш. Шотемур (собиқ кўчаи Ленин) (бинои собиқ муассисаи кооперативии «Гарант»). E-mail: bhr.khorog@gmail.com. Телефон: (+992 93) 830-66-54
- Ташкилоти ҷамъиятии «Ассоиатсияи ҳуқуқшиносҳои Помир». Суроға: кўчаи Ш. Шотемур, 131/5. Телефон: (+992 83522) 2-65-27

2. Гирифтани машварат оид ба масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ

Хадамоти муҳоҷирати назди Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шўғли аҳолии ҶТ
- Шубъаи хадамоти муҳоҷират дар ВМКБ. Суроға: ш. Хоруғ, кўчаи Ш. Шотемур (собиқ кўчаи Ленин), 35. Телефон: (+992 83522) 2-29-52

3. Дастрасии машварат оид ба масъалаҳои зўрварӣ дар хона

Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҲҶТ
- Шубъаи кор бо занон ва оилаи ш. Хоруғ. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ш. Хоруғ. Суроға: кўчаи Ш. Шотемур (собиқ кўчаи Ленин), 26. Телефон: (+992 83522) 2-35-80
- ТҶ «Мадина». Суроға: ш. Хоруғ, кўчаи Ш. Шотемур (собиқ кўчаи Ленин), 70. Телефони директор: (93) 555-47-36

4. Хизматрасонии иҷтимоӣ дар хона

Шубъаҳои хизматрасонии иҷтимоӣ дар хонаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
- Шубъаи хизматрасонии иҷтимоӣ дар хонаи назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ. Суроға: ш. Хоруғ, кўчаи Ш. Шотемур (собиқ кўчаи Ленин), 26, ошёнаи 2, утқи 50. Телефонҳо: (+992 83522) 2-26-48, (+992 93) 770-19-70

5. Машварати ҳуқуқӣ

Утоқҳои адвокатӣ
- Намояндагии Иттифоқи адвокатҳои ҶТ дар ВМКБ. Суроға: кўчаи Ш. Шотемур, 131/5. Телефон: (+992 93) 547-54-45